

«Тасдиқ менамоям»

ректори Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, доктори илмҳои филология профессор Гулназарзода Ж.Б.

«8» июн 2025



ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа(илмҳои фалсафӣ)

Мутобиқати мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия ба шинономаи ихтисоси илмӣ. Мазмун ва мундариҷаи диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа пешниҳод гардидааст, ба ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа(илмҳои фалсафӣ) мутобиқат намуда, барои ташаккули минбаъдаи улуми фалсафӣ заминай мусоиде фароҳам ҳоҳад овард. Моҳият ва муҳтавои мавзуи диссертатсия, мақсад ва вазифаҳои гузошташуда, истифодаи усуљҳои муҳталифи таҳқиқоти илмӣ, хулоسابарорӣ ва натиҷагириҳо ба ихтисоси илмии интихобгардида мувоғиқат менамоянд. Зимни таҳқиқот муаллифи диссертатсия бештар ба масъалаҳои моҳияти фалсафии мағҳуми худшиносӣ, ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи Ғарб аз даврони атиқа то оғози асри XX, мақоми худшиносӣ дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони қадим то оғози таърихи навтарин, унсурҳои асосии худшиносӣ дар таълимоти файласуфони муосир, коркарди ҷанбаҳои фалсафии худшиносӣ ҳамчун омили ҳудамалисозии иҷтимоии шаҳс дар фалсафаи даврони муосир, таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Бо дарназардошти ин, мавзуи мазкур ба самти ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа мувоғиқ мебошад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, дар замони авчи тазодҳои муҳталифи сиёсиву иҷтимоӣ ва барҳурди бемайлони фарҳангҳо ҳифозат ва ташаккули худшиносӣ ва худогоҳӣ барои намояндаи ҳар ҳалку миллат беш аз пеш аҳаммияти баланди амалӣ касб менамояд. Барҳурд ва ҷолишҳои муҳталифи иҷтимоиву сиёсӣ, таъриҳсозиву таърихкӯшиҳои бебунёд ва беасоси иддае аз ҳалқу

миллатҳои сайёра, ҳар фарди масъулиятшинос ва худогоҳро водор менамояд, ки ба таъриҳ ва фарҳанги гузаштаи худ, ки аз бузургтарин сарчашма ва дастрастарин манбаъ ҷиҳати рушди худшиносӣ ва худогоҳии ў ба ҳисоб меравад, рӯй оварад. Зоро ба қавли Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «танҳо шахси аз таъриху фарҳанги миллати хеш боҳабар, худшиносу худогоҳ ва дорои ҳисси баланди миллӣ дар ҷомеа мақому мавқеи сазовор пайдо карда метавонад» (ниг. диссертатсия, сах. 3)

Дар Тоҷикистон, ки роҳи эъмори давлати ҳукуқбунёд ва созмони ҷомеаи шаҳрвандиро пеш гирифтааст, амалишавии ин ҳадафи муҳимро бидуни рушди худшиносӣ ва худогоҳии миллии аҳли ҷомеа тасаввур намудан ғайриимкон аст. Танҳо дар такя ба худогоҳиву худшиносӣ ва тафаккури солими миллӣ метавон ормонҳои миллиро ба ҳақиқати воқеӣ табдил дод ва миллатро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуд. Дар ин замана оғаҳӣ доштан аз механизмҳои рушди худшиносӣ, ҷанбаҳои концептуалии ин масъала дар анъаноти фалсафаи миллӣ ва ҷаҳонӣ ба шаҳрвандони мо имкони баланди рушди худшиносиро фароҳам меоварад.

Аз ин хотир, таҳлили фалсафӣ-таърихии ин масъала яке аз воситаҳои муҳимми рушди худшиносии шаҳрвандон ба ҳисоб рафта, он метавонад амалан барои ташаккул ва рушди шаҳсияти онҳо заманаи мусоиде фароҳам оварад.

Дарҷаи асосноккунии гузоришҳои илмӣ, ҳулосаю пешниҳод, ки дар диссертатсия оварда шудаанд. Болтаева Мунира Негматовна баҳри асосноккунии гузоришҳои илмӣ бо истифода аз методҳои илмӣ аз таҳқиқотҳои дар ин самт анҷомдодаи муаллифони ватаниву ҳориҷӣ истифода намудааст. Дар қисмати ҳулосаи диссертатсия муаллиф пешниҳодҳои худро дар шакли муҳтасар нишон додааст, ки фишурдааш чунин аст: Дар маҷмуъ, натиҷаҳои илмии омӯзиши масъалаи худшиносӣ дар таърихи фалсафа бо сабаби тағйироти куллӣ, ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии ҷаҳон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосир ба вуқӯй мепайванданд, бунёди давлати миллӣ, ташаккул ва рушди давлатдории миллӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бадастории Истиқлоли давлатӣ ба ҳайси яке аз рукнҳои муҳимми сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст ва зарурати бештари худрушддихӣ барои инсони муосир бо сабаби зудтағайирёбии шароити меҳнат ва ҳаёти рӯзмарра аҳаммияти назарраси ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ дошта, ба шаҳсият ва ҷомеа имкон медиҳанд, ки барои рушди худ имконияти бештар пайдо кунанд ва дар муқобили ҳавфу ҳатарҳои глобалии даврони муосир истодагарӣ карда тавонанд.

Навгонии илмии таҳқиқ ва саҳеҳии натиҷаҳои гирифташуда.
Муаллифи диссертатсия ба таври муҳтасар натиҷаҳои ба сифати навоварии илмӣ бадастомадаро дар шакли зерин нишон додааст:

- таърифи худшиносӣ, ки ҳам аломатҳои худшиносии фардӣ ва ҳам худшиносии гурӯҳиро дар бар мегирад, пешниҳод гардидааст;
- таснифоти худшиносӣ дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик ба навъҳои худшиносии динӣ, ирфонӣ ва ақлонӣ сурат гирифтааст;
- таҳқиқи ҷанбаҳои концептуалии масъалаҳои худшиносӣ аз нигоҳи фалсафа, психология, илмҳои наве чун акмеология ва валеология дар пайвастагӣ бо ҳам анҷом дода шуда, ҷанбаҳои амалии худшиносӣ дар мисоли худамалисозии иҷтимоӣ ва механизмҳои он нишон дода шудаанд;
- таносуби мағҳумҳои худшиносӣ ва бегонашавӣ дар асоси таълимоти К. Маркс ва Э. Фромм равшан карда шудааст;
- ақидаҳои мутафаккирону муҳаққиқони фалсафа доир ба нақши шаҳсияти худшинос ва худшиносии гурӯҳӣ дар шакли худшиносии миллӣ дар рушди ҷомеа ба доираи таҳқиқоти илмӣ ворид карда шудаанд.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дорои аҳаммияти илмӣ ва амалӣ буда, натиҷаҳои дар рафти таҳқиқот бадастомада метавонанд дар соҳаи илмҳои фалсафӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ. Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро муаллиф ба воситаи асосҳои назариявию методологӣ дар диссертатсияи худ асоснок намудааст. Диссертант тавонистааст, ки дар таҳқиқоти худ миқдори зарурии адабиёти илмиро вобаста ба мавзуи мавриди назар истифода намояд. Инчунин, ҳулосаҳои муаллиф дар заминаи омӯзиши ҷанбаҳои назариявии мавзуъ ва таҳлили андешаҳои муҳаққиқони дохил ва ҳориҷи қишвар натиҷагириӣ шудаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.

Интиҳоби мавзуъ, ҷамъоварии маводди зиёди илмӣ ва таҳлили адабиёти ҷамъовардашуда барои диссертатсия натиҷаи фаъолияти ҷандисолаи илмии муаллиф мебошад. Дар ҷараёни таҳқиқоти илмӣ Болтаева М.Н. асосҳои назариявӣ ва амалии масъалаҳои худогоҳӣ, ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносиро дар таърихи фалсафа мавриди таҳқиқ қарор дода, фахмиши нав ва тафсиру тавзехи муаллифии баъзе аз мағҳумҳои асосии ба мавзуъ даҳлдоштаро пешниҳод намудааст.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқ дар мачаллаҳои тақризшавандай илмӣ.

Нашри натиҷаҳои кори диссертационии довталаби дараҷаи илмӣ дар мачаллаҳои тақризшавандай ба талаботи банди 35 – и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30. 06. 2021, №267 (бо тағириу иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26. 06. 2023, №295) тасдиқ гардидааст, мувофиқат менамояд. Мақолаҳои илмии нашрнамудаи довталаб мазмуни кори диссертационии онро ифода менамоянд.

Арзёбии мазмуни диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он.

Диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир» дорои аҳаммияти илмӣ, назариявӣ ва амалӣ мебошад. Муаллифи он дар рафти таҳқиқот тавонистааст, ки моҳият ва паҳлухои норавшани масъаларо ошкор намояд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия. Диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир» аз муқаддима, ду боб бо фарогирии шаш фасл, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт иборат буда, 165 саҳифаи чопиро дар бар мегирад.

Натиҷагирий дар бобҳои диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллифи он тавонистааст дар ҳадди имкон аз уҳдаи иҷрои мақсадҳои гузаштаи худ барояд ва хулосаҳои заруриро пешниҳод намояд.

Дар боби аввали диссертатсия, ки аз се зербоб иборат аст, муаллиф бештар ба масъалаҳои асосҳои илмӣ-методологии таҳқиқи масъалаи худшиносӣ ҳамчун проблемаи фалсафӣ ва инъикоси ҷанбаҳои концептуалии он дар таърихи фалсафа аз даврони қадим то оғози асри XX таваҷҷуҳ намудааст.

Дар зербоби аввали боби аввали диссертатсия, ки “*Моҳияти фалсафии мағҳумҳои худшиносӣ ва худогоҳӣ*” номгузорӣ шудааст, муаллиф кӯшидааст моҳияти фалсафии ин мағҳумҳоро шарҳ дода, таърифҳои муҳталифи онҳоро дар такя ба осори мутафаккирони гузашта ва муҳаққиқони муосир, шаклҳои худшиносиро дар муносибат ба шуuri фардӣ ва шуuri ҷамъиятий, психологияи ҷамъиятий ва идеологияи ҷамъият, инчунин соҳтор ва вазифаҳои худшиносӣ ва баъзе падидаву мағҳумҳои дигари ба онҳо алоқамандро шарҳу тавзех намояд. Дар зербоби мазкур диссертант атрофи анвои гуногуни худшиносӣ ва худогоҳӣ, хосатан, атрофи худшиносии фардӣ ва гурӯҳӣ сухан ронда, назари муҳаққиқони риштаи фалсафа ва психологияро хеле ба маврид таҳлил менамояд. Ҳамзамон дар ин зербоб аз муҳимтарин вазифаҳои

худшиносӣ сүҳбат меравад, ки хеле ҷолиб аст. Диссертант зербоби мазкурро чунин хулоғагирӣ намудааст: “худшиносӣ ва худогоҳӣ ҳамчун фаъолияти бошуурона ва мақсадноки маърифатӣ барои ташаккули образи «Ман» ва «Мо», пайваста рушд додани онҳо, худтаҳлилкунӣ ва худбаҳогузорӣ ва амсоли он иборат аз соҳтор, дараҷаҳои муайян ва навъҳои фардию гурӯҳӣ, колективӣ буда, барои ташаккул ва рушди шахсият, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳалқияту миллатҳо ва ҷомеа дар кул хизмат меқунанд. Аммо моҳияти худшиносӣ, худогоҳӣ ва амалкарди онҳо дар ҷомеа гуногун буда, онҳоро мутафаккирони гузашта ва муҳаққиқони мусир низ бо тарзҳои муҳталиф шарҳу тафсир додаанд”(ниг. диссертатсия, саҳ. 35).

Дар зербоби дуюми боби якум, ки “**Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи гарбӣ аз даврони атиқа то оғози асри XX**” унвон гирифтааст, муаллиф атрофи ҷойгоҳ ва мақоми худшиносӣ дар осор ва афкори мутафаккирони гарбӣ аз даврони атиқа то оғози садаи XX сүҳбат менамояд. Дар ин зербоб диссертант аз назари ҳафт саромади фалсафаи Юнон, Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон ва Хилон оид ба худшиносӣ ёдовар гардида, дар такя ба дастрасии маводди мавҷудаи назари аксари ин файласуфонро бобати масъалаи мавриди назар баён менамояд. Диссертант зербоби мазкурро натиҷагирӣ намуда ба хулосае меояд, ки “фаҳмиши ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносиро дар асоси таълимоти мутафаккирони гарбӣ дар давраҳои гуногуни рушди фалсафа ҷамъbast намуда, ин таҷрибаи ганиро дар таҳқими пояҳои илмии таҳқиқи ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии масъалаи худшиносии фардӣ ва гурӯҳӣ дар замони мусир босамар мавриди истифода қарор дижем. Аз ҷониби дигар, қиёси роҳҳои ҳалли масъалаҳои худшиносӣ дар фалсафаи гарбӣ аз даврони атиқа то оғози асри XX бо андешаҳое, ки дар ҳамин даврон дар Шарқ вуҷуд доштанд, барои мушаҳҳас соҳтани паҳлуҳои гуногуни мавзӯи матраҳшуда мусоидат меқунад” (ниг. диссертатсия, саҳ. 55).

Дар зербоби сеюми боби якуми диссертатсия, ки “**Мақоми худшиносӣ дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони Қадим то оғози таърихи навтарин**” унвон гирифтааст, диссертант атрофи баррасии масъалаи худшиносӣ аз дидгоҳи анъаноти динӣ ва фалсафии Шарқ аз аҳди Қадим то ибтидои таърихи навин, баҳс менамояд. Муаллифи диссертатсия дар ин зербоб моҳият ва мақоми худшиносӣ ва паҳлуҳои гуногуни ин масъаларо дар мисоли фалсафаи Мисри Қадим, Ҳинди Қадим, таълимоти динӣ-фалсафии бостонӣ ва асримиёнагии тоҷик, Чини Қадим ва дигар ҷараёну мактабҳои динию фалсафии Шарқ, мавриди

баррасӣ қарор дода, аҳаммияти онҳоро барои фалсафаи муосир равшан месозад.

Дар боби дуюми диссертатсия муаллиф бештар ба ҷанбаҳои концептуалий, назариявӣ ва амалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи даврони муосир (ибтидои аспи XX то имрӯз) таваҷҷуҳ намудааст.

Дар зербоби аввали боби дуюм, ки “*Унсурҳои асосии худшиносӣ дар таълимоти файласуфони муосир*” унвон гирифтааст, муаллиф кӯшиш намудааст, ки идомаи анъанаҳои мавҷудбуда дар фалсафа оид ба худшиносӣ ва пайдоиш ва рушди таълимоти нав дар ин самт дар мисоли мутафаккирони шарқию гарбӣ аз ибтидои аспи XX то имрӯз мавриди таҳлили фалсафӣ-таъриҳӣ қарор дихад. Диссертант ин амали хешро дар мисоли таълимот ва андешаҳои К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю, Н.А. Бердяев, К. Рочерс, А. Маслоу ва М. Иқбол бо такя ба таҳлили бевоситай осори онҳо ва андешаҳои муҳаққиқони муосир оид ба таълимоти онҳо роҳандозӣ намудааст. Аз назари диссертант: “таҳлилу баррасии ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ ва унсурҳои асосии онҳо дар таълимоти файласуфони муосири ҳам гарбию ҳам шарқӣ нишон медиҳад, ки барои расидан ба худшиносӣ омӯзиши худшиносии фардӣ ҳамчун омили худамалисозии иҷтимоии шаҳс хеле муҳим ва мубрам маҳсуб аст.”(ниг. диссертатсия сах. 99)

Дар зербоби дуюми боби дуюми диссертатсия, ки “*Коркарди ҷанбаҳои фалсафии худшиносӣ ҳамчун омили худамалисозии иҷтимоии шаҳс дар фалсафаи даврони муосир*” унвон дорад, Болтаева Мунира Негматовна кӯшидааст, ки ҷанбаҳои амалии масъалаҳои худамалисозиро дар таҳқиқоти фалсафӣ ва фалсафӣ-психологии олимони муосир, аз ҷумла, дар таълимоти донишманди амрикӣ А. Маслоу, асарҳои олимони рус Клочко В.Е. ва Галажинский Э.В. «Худамалисозии шаҳсият: нуқтаи назари системавӣ», К.А. Абулханова-Славская «Стратегияи ҳаёт», Б.Г. Ананиев «Инсон ҳамчун предмети маърифат», донишманди ҳиндӣ Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) «Илми худамалисозӣ» (муаллиф бо номи муҳтасари Шрила Прабхупада машҳур аст) ва як қатор коркардҳои муҳаққиқони муосири соҳаҳои фалсафа, психология ва илмҳои дигар мавриди таҳқиқ қарор дихад.

Дар зербоби сеюми боби дуюми диссертатсия, ки “*Файласуфони муосир оид ба нақши худшиносӣ дар рушди ҷомеа*” ном гирифтааст, диссертант бо такя ба таҳлили андешаҳои файласуфони муосир нақши худшиносиро дар ташаккул ва рушди ҷомеа пайгирий менамояд. Диссертант кӯшидааст ҳадалимкон фаҳмиш ва тағсири нақши худшиносӣ, маҳсусан, худшиносии миллӣ дар рушди ҷомеаро аз нигоҳи

таълимоти фалсафии мусир ва муҳаққикони фалсафа аз кишварҳои гуногуни шарқи ғарбӣ мавриди баррасӣ қарор дихад.

Хулосай диссертатсияро диссертант бо ду қисм: натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот пешниҳод менамояд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсия ва автореферати он мутобиқ ба талаботи Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия ва автореферати диссертатсия, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми декабри соли 2024, №493 тасдик шудааст, омода гардидааст.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. Довталаби дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси мазкур дар назди кафедраи умумидонишгоҳии фарҳангшиносии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” зинаи унвончӯйиро гузаштааст. Фаъолияти илмӣ ва омӯзгории муаллиф ба ихтисоси илмиаш мувофиқат менамояд. Мақолаҳои нашрнамудаи ӯ ба ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа(илмҳои фалсафӣ), мувофиқ мебошанд. Болтаева М.Н. дар конфронсҳои ҷумҳурияйӣ ва байнамилалӣ иштирок намуда, вобаста ба мавзуи диссертатсия маъруза намудааст. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки таҳассуси илмии Болтаева Мунира Негматовна ба дараҷаи илмии дарёфтшаванда мувофиқ мебошад.

Норасоиҳо ва эродҳо. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Болтаева Мунира Негматовна дар қатори муваффакиятҳо баъзе масъалаҳои баҳснок ҷой доранд, ки онҳоро ба таври зайл нишон додан мумкин аст:

1. Мавзуи таҳқиқот «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи мусир» унвон дорад, аммо дар боби аввали диссертатсия, ки ҳаҷман беш аз 50%-и матни умумии диссертатсияро ташкил медиҳад, масоиле ба монанди, моҳияти фалсафии мағҳумҳои худшиносӣ ва худогоҳӣ; ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи ғарбӣ аз даврони атика то оғози асри XX; мақоми худшиносӣ дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони қадим то оғози таърихи наවтарин баррасӣ мешаванд. Хуб мебуд агар диссертант дар такя ба номи мавзуи таҳқиқотӣ бештар ба масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи даврони мусир такя мекард.

2. Дар зербоби якуми боби аввали диссертатсия, ки моҳияти фалсафии мағҳумҳои худшиносӣ ва худогоҳӣ унвон гирифтааст,

диссертант масъалаи мавриди назарро аз дидгоҳи намояндагони адвори гунгуни рушди илм ва фалсафай танҳо Аврупо баррасӣ менамояд. Магар файласуфони Шарқ, ҳусусан, намояндагони Асрҳои Миёна, аз ҷумла, Абунасири Форобӣ, Ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Насируддини Тӯсӣ ва ғ. бобати худшиносӣ чизе нагуфтаанд? Ба ин масъала низ диққат додани диссертант ҳусну қубҳи диссертатсияро бехтар менамуд.

3. Дар диссертатсия танҳо дар ҳашт ҳолат сухан дар бораи худшиносии миллӣ меравад. Ҳуб мебуд агар диссертант дар рафти таҳқики ба ин масъала бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамуд, зоро дар шароити имрӯза рушди худшиносӣ ва ҳувияти миллии ҷавонон аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад.

4. Дар матни диссертатсия баъзан ҳатоиҳои имлоиву техниқӣ, ба назар мерасанд.

Эродҳои пешниҳодгардида мазмун ва арзиши илмии диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафай давраи муосир»-ро коҳиш намедиҳанд. Аксари онҳо ҳамчун пешниҳод барои муаллиф мебошанд, ки дар таҳқиқотҳои минбаъда метавонад мавриди корбарӣ қарор дихад.

Диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафай давраи муосир» кори илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, мазмун ва мундариҷаи он ба ихтисоси 09.00.03 – Тарихи фалсафа мувоғиқ мебошад.

Диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафай давраи муосир» ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30. 06. 2021, №267 (бо тағиیرу иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26. 06. 2023, №295) тасдиқ шудааст, ҷавобғӯ буда, Болтаева Мунира Негматовна сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа мебошад.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76 - 79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз аз ҷониби номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи фалсафа ва сиёsatшиносии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, Мачидов Диловар Ҳафизович омода гардидааст.

Такриз дар чаласай гайринавбатии кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз 5 августи соли 2025, протоколи №11 муҳокима ва тасдиқ шудааст.

Дар чаласа 10 нафар устодон иштирок намуданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 10 нафар, “муқобил” - нест, “бетараф” - нест.

Раиси чаласа:

Номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносӣ
Сулаймонов Баҳманёр Сайдиҳсонович

Эксперт:

Номзади илмҳои фалсафа, дотсент,
мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносӣ
Маҷидов Диловар Ҳафизович

Котиби чаласа:

Муаллими калони кафедраи фалсафа
ва сиёсатшиносӣ
Мирова Нағзигул Раҳмоновна

Имзоҳои дотсент Сулаймонов Баҳманёр Сайдиҳсонович,
дотсент Маҷидов Диловар Ҳафизович
ва муаллими калон Мирова Нағзигул Раҳмоновнаро
тасдиқ менамоям;

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсус
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои
хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
Юсурова БибичонҒаниҷоновна



Нишонии муассисаи пешбар:
734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ш. Душанбе, к. Муҳаммадиев 17/6
Тел.: (+992-37) 232-50-03
E-mail: rector@ddzt.tj

6.08.2025 сол